

Ба Шурои диссертациони 6D.KOA-003
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, к. Буни Ҳисорак, шаҳраки
донишҷӯён, бинои таълими 7, ауд 102)

ТАҚРИЗ

ба автореферати Икромова Малоҳат Холовна дар мавзуи «Рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод шудааст

Муҳтавои мухтасар ва меҳварии тадқиқоти тақризшаванда, чуноне ки аз автореферат бармеояд, бар муқаррароти бунёди асос ёфтааст, ки фаъолияти идоракунӣ субъектҳои иқтисодӣ, аз он ҷумла ширкатҳои сохтмонӣ бояд аз низоми муосир ва самараноки иттилоотӣ манша гирад, ки чунин низоми самаранок маҳз дар ҷаҳорҷӯбаи баҳисобгирии муҳосибӣ бунёд мегардад.

Муаллиф дуруст қайд кардааст, ки «Барои идоракунӣ босамар ва қабули қарорҳо ба роҳбарияти ширкати сохтмонӣ маҳз маълумоти ҷузъигардонидашуда аз фаъолияти зербахшҳои дараҷаҳои гуногун, раванди иҷроиши нақшаҳо, унсурҳо ва моддаҳои хароҷот, сармоягузориҳо, фаъолияти менечерҳо ва ғ. зарур аст. Аз ин рӯ, танҳо низоми баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлилӣ чунин иттилоотро тайёр менамояд, ки он имкониятҳои иқтисодӣ, идоракунӣ, ташкилӣ, молиявӣ, функционалӣ ва мақсадноки субъекти хоҷагидорӣ соҳаи сохтмонро метавонад таҷассум намояд» (саҳ. 3).

Аз таҳлили муҳтавои автореферат бармеояд, ки мақсади тадқиқот омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ - методологии баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат бо мақсади таҳияи тавсияҳои методи ва амалӣ оид ба беҳгардониҳои усулҳои техникии ташкили баҳисобгирӣ ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ мебошад.

Аз дастовардҳои илмӣ муаллиф ҳаминро зикр намудан кофист, ки дар асоси омӯзиши таърихӣ раванди таҳаввулоти донишҳои илмӣ ва таҳлили фаъолияти амалии соҳаи идоракунӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун функцияи идоракунӣ зарурати ҷорӣ намудани усулҳои пешқадами баҳисобгирӣ ва назорат дар низоми идоракунӣ субъектҳои иқтисодӣ асоснок карда шудааст. Дар автореферат моҳият, муҳтаво, принципҳо ва шаклҳои ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва назорати дохилӣ аниқ ва асоснок карда шуда, таъсири хусусиятҳои технологияи ширкатҳои сохтмонӣ муайян ва эҳтиёҷоти иттилоотӣ идоракунӣ ва пойгоҳи меъёрию ҳукукии

рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва танзими назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ таҳқиқ шудаанд.

Ҳамчун натиҷаи таҳқиқот, ки аз арзиши илмӣ бархурдор аст, метавон таҳқиқ шудани ҷанбаҳои назариявӣ ва методии ташкил ва пешбурди баҳисобгирии идоракунӣ ва назорати дохилӣ, омӯзиши хусусиятҳои технологӣ ва ташкилии истеҳсолоти сохтмонӣ ва таъсири онҳо ба ташкили баҳисобгирӣ ва назорати идоракунӣ, коркарди равишҳои бонизом ҷиҳати татбиқи ҳисоботи сегментӣ ва ҷанбаҳои амалии ташкили баҳисобгирии идоракуниро ҳамчун самтҳои мукамалгардонии соҳаи мазкури илм дар ширкатҳои сохтмонӣ номбар кард. Муаллиф воситаҳои методии такмилшударо ҷиҳати мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва назорати идоракунӣ дар асоси такмили низоми бучетикунонӣ дар ширкатҳои сохтмонӣ коркард кардааст.

Аз зумраи дастоварди дигари автореферати Икромова Малоҳат Холовна, таҳия ва асоснок кардани методикаи ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ ва коркарди ҷанбаҳои ташкилии он мебошад.

Илова бар ин, дар тадқиқот, чуноне аз мазмуни автореферат ба назар мерасад, муаллиф амсилаи ташаккули бучети асосии ширкатҳои сохтмонӣ ва амсилаи баҳисобгирии хароҷот ва натиҷаҳои молиявӣ аз ғурушро дар ширкатҳои сохтмонӣ таҳия ва пешниҳод кардааст, ки ҳамчун тавсияҳои методии боарзиш метавонанд дар ширкатҳои зикргардида мавриди истифода қарор гиранд.

Натиҷаҳои тадқиқоти М.Х. Икромова дар мавзӯи «Рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ» барои иҷрои минбаъдаи тадқиқоти илмӣ оид ба рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ имконият фароҳам меоранд. Истифодаи бурдани тавсияҳои муаллиф дар ширкатҳои сохтмонӣ барои ташкили баҳисобгирии идоракунӣ ва назорат бо мақсади таъмини ҳадафҳои стратегӣ ва тактикӣ аз манфиат ҳолӣ нест.

Сарфи назар аз арзиши баланди илмӣ доштани тадқиқоти диссертатсионӣ, ҳамчун пешниҳод ба муаллиф тавсия дода мешавад, ки:

- сатҳи марказҳои масъулият дар бо мақсади ташкили баҳисобгирии сегментӣ, ки муаллиф дар расми 5 барои ширкатҳои сохтмонӣ пешниҳод кардааст, хеле мураккаб ба назар мерасад. Ба андешаи мо, агар он ба таври соддатар ва умумӣ тавсиф меёфт, он барои хонанда боз ҳам фаҳмотар мегашт.


Эроди гирифташуда чузъй буда, арзиши илмий тадқиқоти анҷомёфтaro коста намегардонад ва ҳамчун тавсия баҳри баланд бардоштани сифати кори илмӣ баён гардидааст.

Интишороти муаллиф воқеан муҳтавои асосии тадқиқотро инъикос мекунамд ва ба муқаррароти мавҷуда ҷавобгӯ мебошанд.


Хулосаи умумӣ оид ба автореферати Икромова М.Х. ҳамин аст, ки тадқиқот дар мавзӯи «Рушди баҳисобгирии идоракунии ва назорат дар ширкатҳои сохтмонӣ» ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он Икромова Малоҳат ҳоловна сазовори дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08-Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит мебошад.

Такриздиханда:

Доктор PhD, и.в. дотсенти кафедраи

баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити ДДТТ  **Давлатов А.А.**

Имзои Давлатов А.А.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори шӯбаи кадрҳо ва корҳои махсуси ДДТТ  **Пирзода С.С.**

Суроға: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Дехотӣ 1/2

Тел: (+992) 937220596, Почтаи электронӣ: accounting.tj@mail.ru



22.04.2025